

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Барномаи Иттиҳоди Аврупо Осиеи Миёна Инвест III

*Муттаҳиднамоӣ ва мустаҳкамкунии ассотсиатсияҳои туризми дар ҷомеа асосёфтаи Осиеи Миёна
Мӯҳлати пешакии амалинамоӣ: 1 январи с.2014 – 31 декабри с.2015*

Мақом: Тоҷикистон ва Қирғизистон

Буҷет: 576102 Евро. Саҳми ИА – 489687 Евро

Конфронси «Туризми дар ҷомеа асосефта дар Осиеи Марказӣ:

Пешбарандагони эҳтимолӣ барои рушди минтақавӣ ва ҳамгирой»

Конфронси байналмиллалии «Имкониятҳои туризми Роҳи Абрешим дар Тоҷикистон»

баррасии масъалаи беҳтаршавии шароитҳои соҳибкорӣ дар соҳаи туризми

дар ҷомеа асосефта ва ташаббусҳои пешгирифти дар кишвар

Таърихи 16-уми октябри соли 2015 дар Душанбе конфронси «Туризми дар ҷомеа асосефта дар Осиеи Марказӣ: Пешбарандагони эҳтимолӣ барои рушди минтақавӣ ва ҳамгирой» аз соати 9:00 то 17:00 дар меҳмонхонаи «Серена» баргузор мегардад.

Бо саҳмгузори Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаи Осиеи Миёна Инвест III, конфронс аз ҷониби ташкилоти АКТЕД барпо карда мешавад ва он яке аз чорабиниҳои ниҳии лоиҳаи АКТЕД «Ягонакунӣ ва мустаҳкамкунии Ассотсиатсияҳои туризми дар ҷомеа асосефта дар Осиеи Марказӣ» мебошад. Чорабиниҳои мазкур бо иштироки агентии Созмони ҷаҳонии сайёҳии СММ, Дафтари САҲА дар Тоҷикистон, CESVI ва ташкилотҳои дигари Тоҷикистон ва Осиеи Миёна, дар ҳамкорӣ бо Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад. Ҳадафи конфронс ин ҷамъоварии ҷонибҳои манфиатдор аз бахшҳои туризми давлатӣ ва хусусӣ ва баррасии самтҳои эҳтимолии рушди туризми дар ҷомеа асосефта ба воситаи мусоидат намудани ҳамгироии минтақавӣ дар сатҳи Осиеи Марказӣ, ва пешбарӣ намудани ҳамкорӣ бо ташаббусҳои соҳибкории байнисоҳавӣ мебошад.

Ғайр аз муаррифӣ намудани дастовардҳои чорабиниҳои аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ шуда, конфронс диққати махсусро ба се мавзӯҳои асосӣ: сифати хизматрасониҳои туризми дар ҷомеа асосефта, ҳамкорӣ дар байни Ассотсиатсияҳои туризми дар ҷомеа асосефта ва операторони сайёҳӣ дар сатҳи дохилӣ ва минтақавӣ, ва яққояшавӣ бо бахши ҳунармандӣ дар минтақа равон менамояд.

Дар конфронс намоёндагони мақомоти дахлдори давлатии сайёҳӣ, соҳибкорон, ташкилотҳои сайёҳӣ, корпухҳои дипломатӣ, инчунин коршиносони ватаниву байналмиллалии соҳаи саноати сайёҳӣ иштирок хоҳанд кард.

Лоиҳа аз тарафи
амали мегардад



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузори мешавад

Иттиҳоди Аврупо аз 28 давлат-аъзо иборат аст, ки тасмим гирифтаанд мунтазам дониш, манбаҳо ва ҳаёти худро муттаҳид созанд. Яққоя, мuddати 50 соли вусъатдиҳи, онҳо минтакаи устувори, демократия ва рушди мустаҳкамро бунёд намуда, дигаргунии маданиятхоро нигоҳ доштанд, таҳаммул нишон дода, озодии шахсиятро кафолат медиҳанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст, дастовариҳо ва сарватҳои худро бо дигар давлатҳо ва халқҳои берун аз худди худ тақсим намоянд. Бо ин мақсад, Иттиҳоди Аврупо фаъолиятарро дар Тоҷикистон аз соли 1992 амали намуда, барои рушди равнаки кишвар ҳамасола тахминан 25 миллион евро сарф менамояд.

Суроға:
Куч. Достоевский 7,
Душанбе, Тоҷикистон

Тел: (+992) 372246422
dushanbe@acted.org
<http://www.acted.org>

Намоёндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
куч. Адхамов 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
[Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu](http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm)
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_ru.htm